

## Дарси 16. КОРКАРДИ АХБОРОТИ МАТНӢ

Қисми зиёди ахбороте, ки бо он компьютер кор мекунад, матнӣ ё сатрӣ мебошад. *Сатр* - ин пайдарпайи рамзҳо ҳаст. Рамз - ин нишонаест, ки барои он дар компьютер ASCII- код (рақами аз 0 то 255) муайян карда шудааст. Дар байни ин рамзҳо рамзҳое ҳастанд, ки дар клавиатура инъикос нашудаанд. Сатр дар нохунак гирифта мешавад, масалан "Visual Basic". Адади рамзҳои сатр аз фосилаи холӣ (пробел) сар карда, *дарозии сатр* ном дорад.

Сатр мстравонад холӣ бошад, ки он бо ду нохунак – “ ” ишора карда мешавад. Дар ишораи сатри холӣ фосилаи холӣ (пробел) байни нохунак вуҷуд надорад, чунки фосилаи холӣ (пробел) ҳам рамз ҳисобида мешавад. Дарозии сатри холӣ ба нул баробар аст. Барои сатрҳо бояд намуди String муқаррар шавад.

### Амали пайваскунӣ (конкатенация)

Барои иҷрои ин амал дар Visual Basic аз нишонаи + ва & истифода мебаранд.

#### Мисоли 1

```
Dim      сатри1 as String, сатри2 as String, сатри3 as
String
сатри1 ="Visual"
сатри2="Basic"
сатри3= сатри1+""+сатри2
Print    сатри3
```

Коди Print сатри3 матни Visual Basic -ро чоп мекунад.

Агар коди сатри3 =сатри1+""+ сатри2 -ро бо коди сатри3=сатри1 &""& сатри2 иваз кунем, натиҷа иваз намешавад.

Нишонаи & имконият медиҳад, ки на фақат сатрҳо, балки рақамҳо низ бо ҳамдигар пайваст шаванд, дар ин маврид рақамҳо пешакӣ ба сатр табдил дода мешаванд.

#### Мисоли 2

```
Dim      сатри1 as String, сатри2 as String, сатри3      as
String
```

```

сатри1="Visual"
сатри2="Basic"
сатри3 =сатри1&" " & сатри2&" "&6&".&0
Print   сатри3

```

**Натиҷа:Visual Basic 6.0**

### **Амали муқоисакуний**

Дар вақти муқоисакуний сатрҳо ASCII – коди онҳо муқоиса карда мешавад. Муқоисакуний бузургиҳо рамзӣ ин муқоисакунии рамзҳо аз чап ба рост мебошанд. Ин амалро ҳангоми ҷо ба ҷо гузории рамзҳо аз рӯи алфавит истифода мебаранд.

#### **Мисоли 3**

“1977”>”1975”

“Абдулло”>”Аббос”

Дар калимаҳо ду ҳарфи аввалишон якхелаанд ва ҳарфи сеюм фарқ мекунад.

ASCII- код	д-228
ASCII-код	б-225

### **Функцияҳои коркарди ахбороти сатрӣ**

Дар формати функцияи коркарди ахборот суффикси \$ илова карда шуда, онро нишон медиҳад, ки қадом аргументҳои функция ҳатмӣ намуди String ва қадом функцияҳо намуди String –ро бармегардонанд. Дар мисолҳо суффикс навишта нашудааст, чунки дар онҳо тафйирёбандаҳо ошкоро эълон шудаанд. Дар сутуни охирон натиҷаи кори барнома оварда шудааст.

**Чадвали 15.1**

<b>Формати функция ва вазифаи он</b>	<b>Мисолҳо</b>	<b>Натиҷа</b>
Len(x\$) Муайян кардани дарозии сатри x\$	<b>Мисоли 4</b> Dim x As String x=”Рӯзи хуш” Print Len (x)	8
Mid\$(x\$,i [,j]) Чудокунии сатрӣ	<b>Мисоли 5</b> Dim a as String, b as String,	

дарозии <i>j</i> рамз, аз рамзи <i>i</i> -юми сатри <i>x\$</i> сар карда	c as String a=""як мисоли оддӣ b="" функсиия ” c=b+mid(a,1,3)&” оддӣ” print c	Як функсиия оддӣ
Left\$( <i>x\$</i> , <i>i</i> ) Хориҷкунии <i>i</i> рамзҳои аввали сатри <i>x\$</i> аз тарафи чап	<b>Мисоли 6</b> Dim p as String P="Мисол" Print Left(p,1);"-";left(p,10)	M-Мисол
Right\$( <i>x\$</i> , <i>i</i> ) Хориҷкунии <i>i</i> рамзҳои аввали сатри <i>x\$</i> аз тарафи рост	<b>Мисоли 7</b> Dim p as String, q as String Dim L as integer, i as integer P="Мисол" L=Len(p) q=p for i=1 to L Print Left(q,1);" q=Right(q,L-1) next i	М и и и
IntStr[ <i>i</i> ,] <i>x\$</i> , <i>y\$</i> ) Ковтукови ҷои сатри <i>y\$</i> дар <i>x\$</i> аз мавқеи <i>i</i> - юм	<b>Мисоли 8</b> Dim a as String, b as String a="Visual Basic" b="A" Print Instr(a,b);Instr(7,a,b)	5,9
Asc( <i>x\$</i> ) Қимати адади дода шуда,ки бо коди ASCII дар нишонаи аввали <i>x\$</i> мувоғиқ мсояд	<b>Мисоли 9</b> Dim a as String a="Visual Basic" Print Asc(a)	86
Chr\$( <i>i</i> ) Хориҷкунии рамзе, ки ба коди дода шуда мувоғиқ аст	<b>Мисоли 10</b> Print Chr(86) Print Chr(Asc("э")+1)	V Ю

Space\$ ( <i>i</i> ) Хориҷкунии сатре, ки <i>i</i> -то фосилаи холӣ дорад	<b>Мисоли 11</b> Print "Мисол";Space(5);5	Мисол 5
LCase\$( <i>x\$</i> ) Гузаронидани ҳамаи ҳарфҳои калони сатри <i>x\$</i> ба хурд	<b>Мисоли 12</b> Print LCase ("САтрҲо")	Сатрҳо

UCase\$(x\$) Гузаронидани ҳамаи ҳарфҳои хурди сатри x\$ ба калон	<b>Мисоли 13</b> Print UCase (“САТРҲО”)	САТРҲО
StrConv\$(x\$,VbStrCon v, vbProperCase)) Гузаронидани ҳамаи ҳарфҳои аввали калима дар сатри x\$ ба калон	<b>Мисоли 14</b> Print StrConv(“visual basic”, VbStrConv, vbProperCase)	Visual Basic
LTrim\$(x\$) Соқиткунии фосилаи холӣ дар аввали сатр	<b>Мисоли 15</b> Dim a as String a=” Visual Basic” Print LTrim (a)	Visual Basic
RTrim \$(x\$) Соқиткунии фосилаи холӣ дар охири сатр	<b>Мисоли 16</b> Dim a as String a=” Visual ” Print RTrim (a);”Basic”	Visual Basic
Trim \$(x\$) Соқиткунии фосилаи холӣ дар аввал ва охири сатр	<b>Мисоли 17</b> Dim a as String a=” Visual ” Print Trim (a);”Basic”	Visual Basic
Val(x\$) Табдил додани сатр ба рақам	<b>Мисоли 16</b> Dim a as String Print Val(“20 км. ва 800м.”) Print Val(“-21 800 м.”) Print 3*Val(“2”&”0”) Print Val (“Дар сатр рақам нест”)	20 -21800 60 0
Str\$(i) Табдил додани рақам ба сатр	<b>Мисоли 16</b> Print Str (5*5)	25